

1447 йил зулқаъда | 2026 йил май
Намоз вақтлари Бухоро вақти бўйича

| Кун | Ҳафта кун | Тонг (Саҳарлик) | Қуёш | Пешин | Аср | Шом (Ифтор) | Хуфтон |
|-----|-----------|--------------------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| 1 | Пайшанба | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 16:40 | 18:28 | 19:42 |
| 2 | Жума | 05:23 | 06:39 | 12:32 | 16:39 | 18:27 | 19:40 |
| 3 | Шанба | 05:24 | 06:40 | 12:31 | 16:38 | 18:25 | 19:38 |
| 4 | Якшанба | 05:25 | 06:41 | 12:31 | 16:36 | 18:23 | 19:37 |
| 5 | Душанба | 05:26 | 06:42 | 12:31 | 16:35 | 18:22 | 19:35 |
| 6 | Сешанба | 05:27 | 06:43 | 12:30 | 16:33 | 18:20 | 19:34 |
| 7 | Чоршанба | 05:28 | 06:44 | 12:30 | 16:32 | 18:19 | 19:32 |
| 8 | Пайшанба | 05:29 | 06:45 | 12:30 | 16:31 | 18:17 | 19:31 |
| 9 | Жума | 05:30 | 06:46 | 12:30 | 16:29 | 18:15 | 19:29 |
| 10 | Шанба | 05:31 | 06:47 | 12:29 | 16:28 | 18:14 | 19:27 |
| 11 | Якшанба | 05:32 | 06:48 | 12:29 | 16:26 | 18:12 | 19:26 |
| 12 | Душанба | 05:33 | 06:49 | 12:29 | 16:25 | 18:11 | 19:24 |
| 13 | Сешанба | 05:34 | 06:50 | 12:29 | 16:24 | 18:09 | 19:23 |
| 14 | Чоршанба | 05:34 | 06:51 | 12:28 | 16:22 | 18:08 | 19:22 |
| 15 | Пайшанба | 05:35 | 06:52 | 12:28 | 16:21 | 18:06 | 19:20 |
| 16 | Жума | 05:36 | 06:53 | 12:28 | 16:20 | 18:05 | 19:19 |
| 17 | Шанба | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 16:18 | 18:03 | 19:17 |
| 18 | Якшанба | 05:38 | 06:55 | 12:27 | 16:17 | 18:02 | 19:16 |
| 19 | Душанба | 05:39 | 06:56 | 12:27 | 16:16 | 18:01 | 19:15 |
| 20 | Сешанба | 05:40 | 06:57 | 12:27 | 16:14 | 17:59 | 19:13 |
| 21 | Чоршанба | 05:41 | 06:59 | 12:27 | 16:13 | 17:58 | 19:12 |
| 22 | Пайшанба | 05:42 | 07:00 | 12:27 | 16:12 | 17:56 | 19:11 |
| 23 | Жума | 05:43 | 07:01 | 12:27 | 16:11 | 17:55 | 19:09 |
| 24 | Шанба | 05:44 | 07:02 | 12:27 | 16:09 | 17:54 | 19:08 |
| 25 | Якшанба | 05:45 | 07:03 | 12:26 | 16:08 | 17:52 | 19:07 |
| 26 | Душанба | 05:46 | 07:04 | 12:26 | 16:07 | 17:51 | 19:06 |
| 27 | Сешанба | 05:47 | 07:05 | 12:26 | 16:06 | 17:50 | 19:04 |
| 28 | Чоршанба | 05:48 | 07:06 | 12:26 | 16:04 | 17:48 | 19:03 |
| 29 | Пайшанба | 05:49 | 07:07 | 12:26 | 16:03 | 17:47 | 19:02 |
| 30 | Жума | 05:50 | 07:08 | 12:26 | 16:02 | 17:46 | 19:01 |
| 31 | Шанба | 05:51 | 07:09 | 12:26 | 16:01 | 17:45 | 19:00 |